

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 16.07.2020 №108**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1078/1-502	БДА ЧТ «Амонатбанк»	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизоти сервери	Номгуй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1079/1-503	МД «Маркази ҷумҳуриявӣ «Экспертизаи тиббию-судӣ»-и ВТва ХИА	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва тачхизоти техники	Номгуй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1080/1-504	Мачмааи давлатии «Қасри миллат»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Нихоли гулҳо дар гулдонҳои полиэтилени	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1081/1-505	Агенти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва тачхизоти техники	Номгуй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1082/1-506	ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Дискҳои махсус	Адад	50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1083/1-507	Хадамоти гумруки назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва тачхизоти техники	Номгуй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1084/1-508	Агенти назорати давлатии молияви ва мубориза бо коллрупсияи ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизоти техники, молҳои конселяри, хочаги, қисмҳои эҳтиётии компютери ва картрич	Номгуй	138	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1085/1-509	МД «Маркази миллии беморихои сил, шуш ва чарроҳии кафаси сина»	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хуруқвори, молҳои конселяри ва хочаги	Номгуй	77	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1086/1-510	МД Маркази таълимии «Чароғи хидоят»	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри, хочаги, пардавори ва маводи хурока	Номгуй	99	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1087/1-511	МД телевизионии кудакону наврасон «Бахористон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизот ва молҳои техники	Номгуй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1088/2-329	МД «Маркази байналмиллалии тавонбахши дар ноҳияи Балҷувон»	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока, молҳои нарм, конселяри ва хочаги	Номгуй	98	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1089/2-330	МД «Беморхонаи клиникии шаҳрии беморихои сироятии кудакона»	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1090/2-331	МД «Беморхонаи клиникии шаҳрии беморихои сироятии кудакона»	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хочаги	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1091/2-332	МТШ Ширхоргоҳ – кудакистони №56 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1092/2-333	РИР н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	56	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1093/9-185	МД «Пажуишгохи экспертизаи тиббию ичтимои ва тавонбахшии маъюбон»-и ВТ ва ХИА	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи лорувори ва тибби	Номгуй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1094/9-207	РИР н. Фирдавси	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равғанҳои молидани	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Дар даъватномаи иштироки озмун, ки дар шумораи АМИТ Ховар аз 24.06.2020 №94**

**нашр шудааст, аз ба ҷойи таҳти № 981/9-185, 981/1-501 хонда шавад.**

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

